

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 01.07.2019 №115

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1406/1-622	Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Курткаи зимистона	Дона	500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1407/1-623	Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Либоси махсус	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1408/1-624	Муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон “Баҳористон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1409/2-443	Шуъбаи маорифи н. Файзобод	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	45	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1410/2-444	Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №59 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Ангиштсанг	Кг	71429	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1411/2-445	Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №6 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Ангиштсанг	Кг	30000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.
Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

